

## ТАҚРИЗ

ба автореферати Салимиён Озар Саидзод дар мавзӯи «Мафҳуми «ғам» ва омилҳои ғамбараңгез дар маснавиёти Мирзо Абдулқодири Бедил» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик

Осори Мирзо Абдулқодири Бедил баҳри нопайдоканорест, ки давоми солиёни зиёд ғаввосони ҳушманд баҳри ба даст овардани гавҳари маънӣ ба қаъри он ғутта зада, ҳар бор бо марворидҳои нодир аз он берун омадаанд. Дар заминаи бозёфти онҳо мешавад бо итминони комил чунин иддаоро ба забон овард, ки дар баҳри амиқи осори ў ҳама навъҳои марворид ёфт мегарданд ва онҳо дар дурахшониву гаронбаҳой аз соири ҳамчинсони худ на ин ки камтаранд, балки афзалият низ доранд.

Диссертатсияи Салимиён Озар Саидзод бо унвони «Мафҳуми «ғам» ва омилҳои ғамбараңгез дар маснавиёти Мирзо Абдулқодири Бедил» дар адабиётшиносии тоҷик аз мавзӯоти дастноҳурда ба ҳисоб рафта барои онҳое, ки минбаъд ба равоншиноҳтии адабӣ дар шеър даст мезананд, ба гунаи як манбаи илмии боэъти мод метавонад хидмат намояд. Асарҳое, ки дар қисмати пешинаи таҳқиқ аз пажӯхишгарони форсизабон, ҳавзаҳои илмии Русия ва Аврупо оварда шудаанд, ба он далолат мекунанд, ки диссертант зимни таълифоти илмии худ манбаъҳои зиёди зарурии таҳқиқро дар ихтиёр доштааст. Шоёни таъкид аст, ки Салимиён Озар Саидзод дар пажӯхиши худ истиқлоли андешаро нигоҳ дошта, бо нигоҳи тоза вориди пажӯхиши мавзӯъ дар маснавиёти Бедил гардидааст.

Диссертант дар таҳқиқоти мавзӯъ нахуст мафҳуми «ғам»-ро аз лиҳози илмӣ таъриф намуда, сипас вобаста ба ҳусусиёташ онро ба навъҳо таксим намуда, дар идома барои ҳар як навъи он дар маснавиёти Бедил ба ҷустуҷӯ пардохта, дар мисоли ҳикоёти овардааш ҳузури онҳоро собит месозад.

Дар диссертатсия таҳлили қиёсӣ мақоми хос дошта, мухакқик кӯшиш намудааст, ки миёни фармудаҳои Бедил ва дигар файласуфону орифон дар вокуниш ба “ғам” нуқтаи назари умумиро пайдо кунад. Чунин равиши таҳлил мухтавои диссертатсияро аз якнавоҳтӣ ва ҳукмҳои яқҷониба берун оварда, ғановати илмии онро пурбор гардонисдааст.

Аз вижагиҳои диссертатсия метавон ба забони иншои он ишорат кард, ки равон ва дар айни замон устувору илмист. Ибороти муглақ ва қалимоти мухточи шарҳ, ки дар баъзе аз таълифоти бедилпажӯҳон ба назар мерасанд, дар диссертатсия дида намешавад.

Диссертатсия бо истиснои муқаддима ва китобнома се боб ва ҳулосаро дарбар мегирад. Дар ҳар боб мавзӯи пешгузошта дар асоси мантиқи мустаҳками илмӣ оғоз ёфта, дар анҷом бо ҳамин мухассанот ҳулоса мешавад. Ҳулосаи диссертатсия низ комилан илмӣ ва ҷавобгӯи меъёр буда, дар он аз масоили таҳқиқшаванда дар 15 банд натиҷагирий мешавад.

Он чи диссидентант дар диссертатсияи худ дар мавриди дастабандии илмии мағҳуми «ғам» ба мисли ғамҳои равову нораво, гурезназири гурезназир, носталжӣ ва навъҳои он: ғами гурбати айнӣ, ғами гурбати зеҳнӣ ва амсоли инҳо меорад, аз назари инҷониб комилан мағҳумҳои нав дар адабиётшиносии тоҷик ба шумор мераванд. Пайдо кардани омилҳои ғамбарангез ва натиҷагирий аз онҳо дар мисоли ҳикоёти Мирзо Абдулқодири Бедил низ аз навғонҳои кори диссидентант ба ҳисоб меравад.

Дарёфти мавзӯи таҳқиқ ва дар заминай он пайдо кардани ҳикоёти муносиб аз маснавиҳои Абулмаонӣ, дарёфти риштаи пайванд миёни мавзӯъ ва мисолҳои овардашуда аз осори Бедил аз он шаҳодат медиҳад, ки диссидентант заковат ва часорати илмиро соҳиб аст.

Диссертатсия ҷанбаи илмӣ-назариявӣ дошта, дар сурати ба шакли монография ё асари алоҳида ба табъ расиданаш метавонад аз ҷониби донишҷӯёну адабпажӯҳон ҳамчун манбаъ мавриди истифода қарор бигирад.

Дар баробари он чӣ оварда шуд, ба назар гирифтани чанд тавсияро лозим медонем:

1. Шарҳи муфассалтари абёти овардашуда аз маснавиёти Бедил, ки диссертант аз онҳо истифода кардааст. Дар баъзе мавридҳо пораҳои абёт бо як-ду ҷумла шарҳ ёфтаанд. Бо чунин ҳолатҳо дар саҳифаҳои 78, 80 ва 126 дучор шудан мумкин аст.

2. Фаслҳои охири боби III ҳамагӣ чанд саҳифаро дарбар мегиранд. Шояд норасони мавод дар маснавиҳои мавриди таҳқиқ боиси чунин афшурдагӯй гашта бошад, ба ҳар ҳол шарҳи бештари мавзӯъ дар ин фаслҳо аз фоида ҳолӣ нест.

Тавсияҳои овардашуда барои афзудани қимати илмии диссертатсия оварда шуданд, вале ба маънои он нестанд, ки бе ислоҳи онҳо кори илмии диссертант анҷомёфта нест.

Диссертатсияи номзадии Салимиён Озар дар мавзӯи «Мағҳуми «ғам» ва омилҳои ғамбарангез дар маснавиёти Мирзо Абдулқодири Бедил» кори анҷомёфтаи илмӣ буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан мувоғиқ аст ва муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик мебошад.

Доктори илмҳои филологӣ,  
профессори кафедраи назария  
ва адабиёти наини форсӣ-тоҷикӣ  
факултети филологияи ДМТ:

Сироҷиддини Эмомалӣ

Имзои Сироҷиддини Эмомалиро  
тасдиқ менамоям.

Сардори раёсати кадрҳо  
корҳои маҳсуси ДМТ:

Тавқиев Э. Ш.

Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 17.

E.mail: sirojiddin1975@mail.ru

Тел: (+992) 907.65.38.38

